

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфироде, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45, аз
13.02.2018 № 60)

Мутобиқи моддаҳои 284, 286, 289 ва 327 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфироде, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд, Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкории инфироде, ки дар асоси патент амалӣ карда мешаванд, инчунин андозаҳои пардохт барои патент тасдиқ карда шаванд (Замимаҳои 1 ва 2).

2. Коэффисиентҳои минтақавӣ, ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳру ноҳияҳо танзим менамоянд, тасдиқ карда шаванд (Замимаи 3).

3. Номгӯи намудҳои фаъолият оид ба истехсоли молҳои ниёзи мардум дар хона, ки фурӯш, иҷрои қор ва хизматрасонӣ вобаста ба онҳо аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод мебошанд, тасдиқ карда шаванд (замимаи 4) (қарори Ҳукумати ҚТ аз 13.02.2018 № 60).

4. Барои аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ки бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолияти кишоварзиро анҷом медиҳанд, меъёри андози иҷтимоӣ ба андозаи 10 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шаванд. Пардохти андози иҷтимоӣ барои аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки дар замини лалмӣ фаъолият менамоянд, дар як соли тақвимӣ ҳафт моҳ муқаррар карда шаванд. Маблағи пардохти андози иҷтимоии аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ метавонад аз андозаи муқарраршуда зиёдтар бошад.

5. Барои соҳибкорони инфироде, ки маблағи патентро барои 3 моҳи тақвими минбаъда дар шакли пешпардохт (бо назардошти индексатсия) анҷом медиҳанд, ба андозаи 10 фоизи маблағи умумӣ кам карда мешаванд.

6. Маъмурияти бозорҳо, марказҳои савдо, инчунин ташкилотҳои ба фаъолияти хизматрасонии нақлиётӣ машғулбуда, ки бо

субъектҳои соҳибкорӣ шартномаи иҷора ва (ё) шартнома оид ба гирифтани роҳхат ба хатсайрҳо ба имзо мерасонанд, уҳдадор мебошанд, ки ҳар семоҳа ба мақомоти андози маҳалли қайди худ маълумотҳоро оид ба чунин субъектҳо, масоҳати фаъолият бо нишондоди раста ва ҷойи фаъолият ба таври электронӣ пешниҳод намоянд.

7. Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколат дода шавад, ки аз соли 2019 ҳар сол бо дарназардошти сатҳи таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи омор муайян карда мешавад, тибқи фармоиши муштаракӣ худ андозаҳои пардохт барои патентро индексатсия намуда, муқаррар кунанд ва тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" онро ба қайди давлатӣ гиранд.

8. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2009, № 656 "Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии шахсони воқеие, ки бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ машғуланд ва муқаррар намудани андозаи андози иҷтимоӣ барои аъзои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ, аз ҷумла роҳбари хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ), ки шахси ҳуқуқӣ намебошад" аз эътибор соқит доништа шавад.

9. Қарори мазкур аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 31 августи соли 2012, № 451
ш. Душанбе

Замимаи 1
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31 августи соли 2012,
№ 451 тасдиқ шудааст

**Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси
патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд**
(қарори Ҳукумати ҚТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45, аз
13.02.2018 № 60)

1. Муқаррароти умумӣ

1. Андозбандии даромади умумии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе шаҳрвандӣ, ки фаъолияти соҳибкории инфиродиро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар асоси патент ё шаҳодатнома анҷом медиҳанд, тибқи Қоидаҳои мазкур амалӣ карда мешавад.

2. Соҳибкори инфиродӣ наметавонад дар як вақт фаъолиятро дар асоси ду варақаи патент, ду варақаи шаҳодатнома ё варақаҳои патент ва шаҳодатнома анҷом диҳад.

3. Шахси воқеие, ки дар амал фаъолияти соҳибкориро анҷом дода, аз бақайдгирии давлатӣ нагузаштааст, бо мақсадҳои андозбандӣ соҳибкори инфиродӣ доништа мешавад.

4. Соҳибкори инфиродӣ то он лаҳзае, ки фаъолияти ӯ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда қатъ карда нашудааст, ҳамчун соҳибкоре, ки фаъолияти соҳибкории худро давом медиҳад ва дар назди бучет ӯҳдадорихои андоз дорад, эътироф карда мешавад.

5. Даромадҳои соҳибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт андозбандӣ гардиданд, ба даромади умумии андозбандишавандаи соҳибкор дохил карда намешаванд.

2. Қоидаҳои андозбандии фаъолият тибқи патент

6. Фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси патент танҳо аз ҷониби шахси воқеие анҷом дода мешавад, ки ба номи ӯ патент дода шудааст.

7. Бо дарназардошти талаботи Қоидаҳои мазкур пардохт барои патент пардохти устувори андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ

буда, аз даромади дар амал бадастовардаи соҳибкори инфиродӣ вобаста намебошад.

8. Андозбандии соҳибкори инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда тибқи Қоидаҳои мазкур анҷом дода мешавад, агар дар як вақт шартҳои зерин иҷро карда шаванд:

а) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ (патенти дахлдор) ба номи чунин соҳибкор дода шуда бошад;

б) маблағи патент барои моҳи (моҳҳои) тақвимии минбаъда аз ҷониби соҳибкор пешакӣ (бо тариқи пешпардохт) пардохт шуда бошад;

в) соҳибкори инфиродӣ фаъолиятро бе ҷалби коргарони кироя ва бе амалӣ намудани фаъолияти иқтисодии хориҷӣ анҷом диҳад;

г) намуди фаъолияти соҳибкори анҷомдодашавандаи соҳибкор дар Номгуи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, ки бо қарори мазкур тасдиқ шудааст, пешбинӣ гардида бошад;

д) даромади умумии соҳибкори инфиродӣ дар соли тақвимӣ аз 100 ҳазор сомонӣ зиёд набошад.

9. Дар ҳолате, ки шахси воқеӣ амалан коргари кироя маҳсуб ёфта, фаъолияти он бо қонунгузории меҳнат ва (ё) шартномаи меҳнатӣ ва (ё) тартиби кории шахси ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешавад, ё шахси воқеӣ танҳо ба як шахси дигар хизмат намуда (кор карда), муносибатҳои онҳо дорои аломатҳои муносибатҳои меҳнатӣ мебошанд, андозбандии чунин шахси воқеӣ дар асоси патент манъ мебошад.

10. Патент дар ҳолати мавҷудияти ҳуҷҷатҳое, ки пешпардохти маблағи патентро барои (моҳи) моҳҳои тақвимии минбаъда тасдиқ менамоянд (барои шахси воқеӣ - шахрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрвандӣ - дар моҳи (моҳҳои) тақвимӣ то охири соли тақвимӣ ё моҳҳои тақвимии дар раводид ё дигар ҳуҷҷати муқарраршуда дар ҷардида) эътибор дорад.

11. Дар ҳолате, ки фаъолияти соҳибкори инфиродӣ - дорандаи патент ба талаботҳои бандҳои 8, 9 ва 10 Қоидаҳои мазкурро мутобиқат намекунад, чунин соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқи истифодаи системаи патентиро надорад ва ўҳдадор аст дар мўҳлати на зиёда аз 10 рӯзи тақвимӣ бо тартиби муқарраргардида оид ба қатъ намудани бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси патент ариза диҳад.

12. Маблағи пардохти патент аз намуди фаъолияти соҳибкори инфиродӣ тибқи Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, давраи пардохт (моҳҳои пурраи тақвимӣ) ва минтақаи фаъолияти соҳибкори он вобаста мебошад.

13. Агар минтақаи фаъолият тамоми қаламрави ҷумҳурӣ интихоб шуда бошад, пас маблағи пардохти патент барои намуди фаъолияти амалишаванда аз рӯи меъёрҳои барои шаҳри Душанбе муқарраршуда муайян карда мешавад. Агар минтақаи фаъолият ҳудуди ягон вилоят (вилоятҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, маблағи пардохти патент аз рӯи меъёри баландтарини барои шаҳру ноҳияҳои вилояти (вилоятҳои) дахлдор муқарраршуда, муайян карда мешавад. Агар минтақаи фаъолият ду ё аз ин зиёд ноҳияҳои (шаҳрҳои) тобеи ҷумҳурӣ бошад, маблағи пардохти патент аз рӯи меъёри баландтарини барои ин ноҳияҳо (шаҳрҳо) муқарраршуда муайян карда мешавад.

14. Дар ҳолати вайрон кардани талаботи банди 13 Қоидаҳои мазкур соҳибкори инфиродӣ ӯҳдадор аст, ки маблағи патентро аз рӯи меъёрҳои барои шаҳри Душанбе муқарраршуда пардохт намояд.

15. Дар ҳолате, ки соҳибкори инфиродӣ хоҳиши анҷом додани 2 ё зиёда аз он намудҳои фаъолияти дар Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродӣ пешбинишударо дошта бошад (ё амалан анҷом дода истодааст), чунин соҳибкор 100 фоизи маблағи баландтарини патент барои фаъолияти интихобгардида пешбинишуда, инчунин 20 фоизи маблағи патент барои ҳар як дигар намудҳои фаъолияти интихобшуда месупорад.

16. Пардохт барои патент бо дарназардошти татбиқ намудани Коэффисиентҳои минтақавие, ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳрҳо ва ноҳияҳо танзим менамоянд ва бо қарори мазкур тасдиқ шудаанд, ҳисоб карда мешавад.

17. Новобаста аз санаи бақайдгирии давлатии оғози фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси патент ё санаи бақайдгирии давлатии қатъ намудани фаъолият, пардохт барои патент барои моҳҳои пурраи тақвимӣ (аз ҷумла моҳи оғози фаъолият ва моҳи қатъи фаъолият) амалӣ карда мешавад. Ҳамзамон, тибқи тартиби муқарраргардида қатъ намудани фаъолият тариқи патент то санаи 5 моҳи тақвимӣ ӯҳдадории пардохт барои патент барои ин моҳи тақвимӣ ташкил наменаояд. Дар ҳолати риоя нагардидани

мӯҳлати муқарраршуда маблағи патент барои ҳар моҳи тақвимӣ пурра ба буҷет пардохт мегардад.

18. Ҳангоми бемори бистарӣ будан ё фавти соҳибкори инфиродӣ ва (ё) руҳ додани сӯхтор дар маҳалли фаъолият, дар давраҳои дар хизмати ҳарбӣ қарор доштан, бо ҳукми (қарори) суд дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ нигоҳ доштан ва (ё) дар изолятори (тавқиғоҳи) тафтишотӣ қарор доштан, дар муҳочирати меҳнатӣ будан, ки амалӣ намудани фаъолияти соҳибкориро ғайриимкон менамояд, дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда маблағи патент дар ин давра пардохт карда намешавад.

19. Баъди ҷамъбасти соли тақвимӣ байни соҳибкори инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда ва мақомоти андози маҳалли бақайдгирӣ санади муқоисавӣ тартиб дода мешавад. Санади муқоисавӣ на дертар аз 1 марти соли, ки пас аз соли ҳисоботӣ фаро мерасад, бо пешниҳоди расидҳои бонкӣ тартиб дода мешавад. Тартиб додани санади муқоисавӣ байни соҳибкори инфиродӣ ва мақомоти андоз хатмӣ мебошад.

20. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи қатъи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ тариқи патент фаъолияткунанда ҳуҷҷатҳои мебошанд, ки қонунгузорӣ дар бораи бақайдгирии давлатӣ муқаррар намудааст.

3. Қоидаҳои андозбандии фаъолият дар асоси шаҳодатнома

21. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда дорои ҳуқуқи истифодаи меҳнати кироя буда, метавонад тамоми намудҳои фаъолияти соҳибкориро, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Қоидаҳои мазкур маҳдуд накардааст, анҷом диҳад.

22. Андозбандии даромадҳои шахсони воқеӣ, ки фаъолияти соҳибкориро дар асоси шаҳодатнома амалӣ менамоянд, мувофиқи низомҳои махсуси андозбандии муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда вазифадор аст эълонияҳои (ҳисобҳои) андозро тибқи талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

23. Ёхдадорҳои андозии соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз натиҷаи фаъолияти соҳибкории ӯ вобаста мебошад. Ҳамзамон меъери андози иҷтимоии ҷунин

соҳибкори инфиродӣ новобаста аз даромади бадастомада наметавонад аз андозаи ҳадди зиёдтарини андози иҷтимоӣ, ки барои соҳибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда бо назардошти татбиқи коэффитсиентҳои минтақавӣ муқаррар шудааст, камтар бошад.

24. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда ӯҳдадор аст, ки баҳисобгирии муҳосибавии даромадҳо ва хароҷотҳои соҳибкории худро тибқи тартиби соддакардашуда, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ тасдиқ мекунад, амалӣ намояд.

25. Дар ҳолати ҳисоббарбаркунӣ бо пули нақд соҳибкори инфиродӣ вазифадор аст, ки тибқи тартиби муқарраршуда мошинҳои назоратӣ-ҳазинавиرو бо хотироти фискалӣ истифода барад.

26. Даромади умумии солонаи соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз ҳамаи намудҳои фаъолияти амалишавандаи он наметавонад аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд бошад.

27. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда наметавонад воҳидҳои махсус дошта бошад.

28. Агар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, соҳибкори дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда метавонад ҳамаи намуди фаъолиятро анҷом диҳад, ба истиснои:

а) истеҳсоли молҳои зераксизӣ (ба истиснои нӯшоқиҳои ғайриспиртӣ) ва амалӣ намудани фаъолияти зераксизӣ;

б) фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ба истиснои воридот ва содироти молҳои ниёзи мардум ба маблағи то 500 ҳазор сомонӣ);

в) фаъолияти бонкӣ ё намудҳои алоҳидаи амалиёти бонкӣ, фаъолияти суғуртавӣ, фаъолият оид ба идоракунии фондҳои сармоягузорӣ, фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок;

г) фаъолият доир ба истифодабарии қарри замин;

д) қабул, коркард ва (ё) таҳвили металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, дигар металлҳо, концентрат, оҳанпора ва маъданҳо;

е) фурӯши сӯзишворӣ, гази моеъ ва табиӣ, таъсиси бозорҳо, меҳмонхонаҳо;

ж) ташкили сеҳҳои оҳангудозӣ.

29. Дар ҳолате, ки дар давоми соли тақвими даромади умумии соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз 500 ҳазор сомони зиёд гардад, ин соҳибкори инфиродӣ вазифадор аст, ки ба мақомоти андози маҳали баҳисобгирии бақайдгирии худ маълумот пешниҳод намуда, фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ аз санаи 1 моҳи минбаъда тибқи тартиби муқарраргардида қатъ намояд. Соҳибкори мазкур метавонад фаъолияти худро дар асоси низоми дигари андозбандии муқаррарнамудаи қонунгузории андоз ҳамчун шахси ҳуқуқӣ идома диҳад.

30. Вайрон кардани талаботи Қоидаҳои мазкур барои кашидан ба ҷавобгарие, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, асос мебошад.

Боби 4 хориҷ карда шуд.

бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 августи соли 2013, №361

тасдиқ карда шудааст

Номгӯи

намудҳои фаъолияти соҳибқори инфиродие, ки дар асоси
патент амалӣ карда мешаванд, инчунин андозаҳои
пардохт барои патент

(Қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017
№45, аз 13.02.2018 №60)

(сомонӣ дар як моҳ)

| № | Намуди фаъолият | Андоз аз даромад | Андози иҷтимоӣ | Маблағи патент |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| Фурӯши молҳои ниёзи мардум | | | | |
| 1. | Фурӯши яхмос, маҳсулоти қаннодӣ, асал, ҳама гуна шириниҳо, самбуса, биринҷ ва меваи хушк | 90 | 45 | 135 |
| 2. | Фурӯши мева, аз ҷумла ситрусӣ, инчунин тарбуз, харбуза ва каду | 70 | 35 | 105 |
| 3. | Фурӯши сабзавоти тару тоза, турушонидашуда, маҳсулоти ширӣ, тухм (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 50 | 25 | 75 |
| 4. | Фурӯши нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, квас, оби газнок (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 60 | 30 | 90 |
| 5. | Фурӯши нос | 160 | 80 | 240 |
| 6. | Фурӯши ғайрестатсионарии нон, кулча ва маҳсулоти нонӣ, фурӯши патароқи ҷуворимакка | 40 | 20 | 60 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|
| | (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | | | |
| 7. | Фурӯши равған, моҳӣ (дар ҳама намуд), парранда ва ҳайвоноти хонагӣ, хӯрокаи ва қафасҳо барои онҳо, лавозимоти моҳигарӣ | 60 | 30 | 90 |
| 8. | Фурӯши қисмҳои эҳтиётии воситаҳои нақлиёт ва тағйизоти барқӣ дар растаҳо | 120 | 80 | 200 |
| 9. | Фурӯши молҳои омехтаи ниёзи мардум ва маҳсулоти хӯрокворч дар растаҳои ғайристационарӣ, аз ғумла: | | | |
| | 9 ¹ - дар растаҳои то 3 м | 80 | 40 | 120 |
| | 9 ² - дар растаҳои зиёда аз 3 м то 4 м | 100 | 50 | 150 |
| | 9 ³ - дар растаҳои зиёда аз 4 м то 5 м | 130 | 60 | 190 |
| | 9 ⁴ - дар растаҳои зиёда аз 5 м то 6 м | 150 | 70 | 220 |
| | 9 ⁵ - дар растаҳои зиёда аз 6 м то 7 м | 170 | 80 | 250 |
| | 9 ⁶ - дар растаҳои зиёда аз 7 м то 8 м | 190 | | 280 |
| | 9 ⁷ - дар растаҳои зиёда аз 8 м то 9 м | 200 | 100 | 300 |
| | 9 ⁸ - дар растаҳои зиёда аз 9 м то 10 м | 210 | 110 | 320 |
| | (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | | | |
| 10. | Фурӯши молҳои омехта дар нуқтаҳо ва биноҳои алоҳидаи статсионарӣ (ба истисноии техникаи маишӣ ва телефонҳои мобилӣ, бидуни тақсимоии дохили биноҳои калон ба якҷанд нуқтаҳои савдо): | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | - то 10 м ² | 230 | 100 | 330 |
| | - зиёда аз 10 м ² то 15 м ² | 350 | 110 | 460 |
| | - зиёда аз 15 м ² то 20 м ² | 470 | 115 | 585 |
| | - барои шаҳри Душанбе 100 фоизи маблағи нишондодашуда | | | |
| | - барои шаҳрҳои Хуғанд, Қўрғонтеппа ва Кўлоб 80 фоизи маблағи нишондода-шуда | | | |
| | - марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо 60 фоизи маблағи нишондодашуда | | | |
| | - берун аз марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо 50 фоизи маблағи ишондодашуда (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | | | |
| 11. | хориҷ карда шуд (қарори Ҳукумати ҚТ аз 13.02.2018 №60) | | | |
| 12. | Фурӯши маҳсулоти канселарӣ ва бозичаҳои кӯдакона (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 60 | 30 | 90 |
| 13. | Фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ: - дар растаи то 2 м | 60 | 30 | 90 |
| | - дар растаи аз 2 м то 4 м | 80 | 40 | 120 |
| 14. | Фурӯши ангишт ва ҳезум (ғайристатсионарӣ) | 60 | 30 | 90 |
| 15. | Омода кардан ва (ё) фурӯши таомҳо бе ҷои нишаст ва берун аз биноҳои статсионарӣ | 40 | 20 | 60 |
| 16. | Фурӯши гулҳои тару тоза | 160 | 80 | 240 |
| 17. | Фурӯши маҳсулот аз пластмасса, гулҳои сунъӣ, маҳсулот аз политилен ва коғаз | 50 | 25 | 75 |
| Хизматрасонии нақлиётӣ | | | | |
| 18. | Кашонидани мусофирон ба воситаи нақлиёти автомобилӣ | 60 | 30 | 90 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | сабукрав | | | |
| 19. | Кашонидани мусофирон ба воситаи микроавтобусҳо | 100 | 50 | 150 |
| 20. | Кашонидани мусофирон ба воситаи автобусҳо | 80 | 40 | 120 |
| 21. | Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобили борбардориаш то 3 тонна ва эвакуаторҳо | 80 | 40 | 120 |
| 22. | Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобили борбардориаш аз 3 то 5 тонна | 100 | 50 | 150 |
| 23. | Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш аз 5 то 20 тонна | 160 | 80 | 240 |
| 24. | Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш зиёда аз 20 тонна | 500 | 100 | 600 |
| 25. | Кашонидани маҳсулоти нафтӣ, гази моеъ, семент ва бетон ба воситаи нақлиёти махсусгардонидашуда | 200 | 100 | 300 |
| 26. | Кашонидани борҳо бо трактор | 40 | 20 | 60 |
| 27. | Кашонидани борҳо ба воситаи мотороллерҳо | 24 | 12 | 36 |
| Дигар намуди хизматрасонӣ | | | | |
| 28. | Шудгор ва коркарди замин бо техникаи кишоварзӣ | 100 | 50 | 150 |
| 29. | Кӯфтан ва чамъоварии зироатҳои ғалладона бо техникаи кишоварзӣ, инчунин бурдан ва расонидани ёрии муҳосибӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 60 | 30 | 90 |
| 30. | Сурудхонӣ дар чашну | 440 | 100 | 540 |

| | | | | |
|-----|--|-----|----|-----|
| | маъракаҳо | | | |
| 31. | Ба ичора додани либоси тӯёна ба истиснои шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, Қўрғонтеппа ва Қўлоб) | 360 | 80 | 440 |
| 32. | Навозандагӣ, раққосӣ ва баранжагӣ дар чашну маъракаҳо | 80 | 40 | 120 |
| 33. | Истифодаи таҷҳизоти радио, телевизион ва таҷҳизоти дигар барои ороишоти макони баргузори чашму маъракаҳо. Сабти мусиқӣ дар телефони мобилӣ, фурӯши дискҳои (фиттаҳои) аудиоӣ ва видеоӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 120 | 60 | 180 |
| 34. | Банаворгирии чашну маъракаҳо ва истифодаи нақлиёти махсуси автомобилӣ дар базмҳои арӯсӣ | 60 | 30 | 90 |
| 35. | Хизматрасониҳои сантехникӣ, электрикӣ, суратгирии берун аз бино, фаъолияти дӯзандагӣ, косметикӣ, сартарошӣ, хизматрасониҳои таълимӣ-репетиторӣ. Таъмири асбобҳои мусиқӣ. Барқдихии аккумуляторҳо, дӯхтани чилдҳо барои воситаҳои нақлиёт (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 80 | 40 | 120 |
| 36. | Таъмир, вулканизатсия ва шустушӯи воситаҳои нақлиёт дар чойҳои махсусгардонидашуда, кафшергарӣ, корҳои оҳангарии асбобҳои рӯзғор (ба истиснои | 160 | 80 | 240 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|
| | истеҳсоли дарвоза, тиреза ва панчара) (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | | | |
| 37. | Хизматрасониҳои баҳрнавардӣ тавассути киштиҳои хурдҳаҷм, ҷуфтқиштии (катамаран) ва скутерҳо (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 100 | 70 | 170 |
| 38. | Хизмати миёнаравӣ дар бозор (даллолӣ), баҳия кардани маҳсулоти қолинӣ, хизматрасонии тарозу, тез кардани корду асбобҳо, тайёр намудани калидҳо (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 40 | 20 | 60 |
| 39. | Хизматрасонӣ оид ба иҷрои корҳо дар хонаҳо. (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 30 | 15 | 45 |
| 40. | Муқовакунии хуччатҳо, нусхагирӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 40 | 20 | 60 |
| 41. | Фаъолияти маҳсгарӣ дар хона, ба иҷора додани мизу курсӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 40 | 30 | 70 |
| 42. | Ҳоҷатхонаи ҷамъиятии музднок (пулакӣ) | 120 | 60 | 180 |
| 43. | Тайёр намудани санги мазор, пешниҳоди тахтаи эълонҳо ва дигар маълумотҳо (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 80 | 40 | 120 |
| 44. | Хизматрасонии экскаватор ва кранҳои борбардор | 200 | 100 | 300 |
| 45. | Таъмири маҳсулоти ҷавоҳирот | 120 | 60 | 180 |
| 46. | Корҳои ҳаққокӣ, насб ва | 60 | 30 | 90 |

| | | | | |
|-----|---|-----|----|-----|
| | таъмири антенаҳои маҳвораӣ, таъмири соат, телефон, зарф ва техникаи маишӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | | | |
| 47. | Корҳои сохтмонию таъмири дар объектҳои шахсони воқеӣ | 80 | 40 | 120 |
| 48. | Хизматрасонии рассомӣ (аз он ҷумла, рақами воситаи нақлиёт, рақамгузори кӯчаҳо) (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 100 | 80 | 180 |
| 49. | Омӯзиши ҳунариҳои миллӣ (дӯзандагӣ, бофандагӣ, ришта бофӣ, газворбофӣ, дуредгарӣ, кандакорӣ, рассомӣ, рангуборкунӣ, наққошӣ, ба истиснои чунин фаъолиятҳо дар дхотҷойҳо) (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 60 | 30 | 90 |

Эзоҳ: Ба намудҳои фаъолияти соҳибкорие, ки дар Номгӯҷ дарҷ гардидаанд, шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ дода намешавад, ба истиснои:

- дар банди 10 Номгӯӣ бо хоҳиши соҳибкори инфиродӣ дар нуқтаи статсионари савдо то 20 м² ба ивази патент шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ дода мешавад.
- дар банди 13 Номгӯӣ дар ҳолати аз 4 м зиёд гардидани растан савдо шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ дода мешавад.

Андозаи пардохти патент барои шаҳрвандони хориғӣ ва шахсони бешаҳрванд ба андозаи дукаратаи пардохт барои патент аз рӯи ҳамон намуди фаъолиятҳо, ки онҳо истифода мебаранд, амалӣ карда мешавад.

Фаъолият оид ба фурӯши гиёҳҳои худрӯйи шифобахш, дӯғоб, гулингоб, чой ва донаи офтобпараст дар кӯча, фурӯши рӯзномаҳо, мағаллаҳо, тақвимҳо ва китобҳо дар кӯча, фурӯши молҳои қаблан дар истеъмолбуда, чаронидани чорво, таъмир ва тоза намудани пойафзол берун аз бинои статсионарӣ, хизматрасонии телефони кӯчагӣ, нигоҳубини пиронсолон, беморон ва кӯдакон, кашонидани бор ба воситаи ароба дар кӯча ва бозорҳо, шустушӯи воситаи нақлиёт дар кӯча (ба ғайр аз ғойҳои махсусгардонидашуда) ва қабрканҳо (гӯрканҳо) мавриди андозбандӣ қарор намегирад ва барои амалӣ намудани он патент талаб карда намешавад (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45, аз 13.02.2018 № 60) .

Замимаи 3
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31 августи соли 2012, № 451
тасдиқ шудааст

Коэффисиентҳои минтақавӣ,
ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳру
ноҳияҳо
танзим менамоянд

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)

| Гурӯҳҳо | Номгӯи шаҳрҳо ва ноҳияҳо | Коэффисиентҳои минтақавӣ |
|---------|---|--------------------------|
| 1. | Шаҳри Душанбе | 1,2 |
| 2. | Шаҳрҳои Хуғанд ва Ёӯрғонтеппа | 1,15 |
| 3. | шаҳрҳои Истаравшан, Турсунзода, гулистон, Ваҳдат, Бӯстон, Ҳисор, Марказӣи маъмурии ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Бобочон Ғафуров (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 1,1 |
| 4. | Шаҳрҳои Конибодом, Исфара, Кӯлоб, Сарбанд, Норақ ва Хоруғ; Марказҳои маъмурии ноҳияҳои Спитамен, Ҷаббор Расулов, Ҷалолиддини Балхӣ, Данғара, Бохтар, Вахш, Шаҳринав, Файзобод, Варзоб (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 1,0 |
| 5. | Шаҳрҳои Роғун, Истиклол; Марказҳои маъмурии ноҳияҳои Дӯстӣ, Ғайхун, Панҷ, Қубодиён, Шаҳритус, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Восеъ, Фархор, Мир | 0,80 |

| | | |
|----|--|-----|
| | Саид Алии ҳамадонӣ, Ёвон, Ашт, Зафаробод, Мастчоҳ, Деваштич ва Носири Хусрав (қарори Ҳукумати ҚТ аз 3.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45) | |
| 6. | Дигар шахрҳо, марказҳои маъмурии ноҳияҳои дигар деҳотғойӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) | 0,7 |

Замимаи 4
ба қарори Ҳукумати
Ғумхурии
Тоғикистон
аз 13 феввали соли
2018, № 60

Номгӯйи
намудҳои ғаболият оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар
хона,
ки ғурӯш, игрои қор ва хизматрасонӣ вобаста ба онҳо аз пардохти
ҳамаи намудҳои андоз озод мебошанд

| | |
|-----|--------------------------|
| 1. | Атласбофӣ |
| 2. | Адрасбофӣ |
| 3. | Қолинбофӣ |
| 4. | Бофандагӣ |
| 5. | Намадмоли |
| 6. | Бофтани маҳсулоти пашмин |
| 7. | Мухрабофӣ |
| 8. | Кешбофӣ |
| 9. | Ғӯроббофӣ |
| 10. | Гилембофӣ |
| 11. | Сабадбофӣ |
| 12. | Шерозбофӣ |
| 13. | Алочабофӣ |
| 14. | Бурёбофӣ |
| 15. | Тӯрбофӣ |
| 16. | Чолбандбофӣ |
| 17. | Бекасаббофӣ |
| 18. | Наддофӣ |
| 19. | Бофтани пӯпаки чодар |
| 20. | Кокулбофӣ |
| 21. | Дукресӣ |
| 22. | Гулбандӣ |
| 23. | Абрбандӣ |
| 24. | Гулдӯзӣ |
| 25. | Дӯзандагӣ |
| 26. | Тоқидӯзӣ |
| 27. | Шероздӯзӣ |

| | |
|----|------------------------|
| 28 | Чакандӯзӣ |
| 29 | Зардӯзӣ |
| 30 | Кашидадӯзӣ |
| 31 | Сӯзанидӯзӣ |
| 32 | Ғомадӯзӣ |
| 33 | Попурзанӣ |
| 34 | Гулбастзанӣ |
| 35 | Лӯхтаксозӣ |
| 36 | Пойафзолдӯзӣ |
| 37 | Пӯстиндӯзӣ |
| 38 | Чодардӯзӣ |
| 39 | Дарафшдӯзӣ |
| 40 | Камзулдӯзӣ |
| 41 | Мӯзадӯзӣ |
| 42 | Рӯймолдӯзӣ |
| 43 | Чорукдӯзӣ |
| 44 | Кӯрпадӯзӣ |
| 45 | Чакмандӯзӣ |
| 46 | Лағомдӯзӣ ва нӯхтадӯзӣ |
| 47 | Калобаресӣ |
| 48 | Сиёҳқаламӣ |
| 49 | Қаламадӯзӣ |
| 50 | Заргарӣ |
| 51 | Читгарӣ |
| 52 | Мисгарӣ |
| 53 | Гағкорӣ |
| 54 | Сангиосиёбтарошӣ |
| 55 | Кулолгарӣ |
| 56 | Хурмасозӣ |
| 57 | Чармгарӣ |
| 58 | Шонатарошӣ |
| 59 | Табақтарошӣ |
| 60 | Гаҳворасозӣ |
| 61 | Кошинпазӣ |
| 62 | Наққошӣ |
| 63 | Дуредгарӣ, кандакорӣ |
| 64 | Кундалсозӣ |
| 65 | Қолабрезӣ |
| 66 | Ағубасозӣ |
| 61 | Хотамкорӣ |
| 68 | Қафассозӣ |

| | |
|----|---|
| 69 | Наългарй |
| 70 | Зину абзолсозй |
| 71 | Қаламтарошй (аз қамиш) |
| 72 | Мухпарсозй |
| 73 | Оштахтасозч, косатарошч, нонпарсозч, элаку ғалберсозч |
| 74 | Кордсозч |
| 75 | Ғувозсозч, осиебсозч |
| 76 | Рассомч |
| 77 | Хайкалтарошч |
| 78 | Сангтарошч |
| 79 | Сандуксозч (дастч, бе ғалби коргари кироя) |
| 80 | Рафидадўзч |
| 81 | Остинчадўзч |
| 82 | Халвопазч |
| 83 | Нишаллопазч |
| 84 | Сумалакпазч |
| 85 | Бичакпазч |
| 86 | Бурракпазч |
| 87 | Омочпазч |
| 88 | Лочирапазч |
| 89 | Кулчаикалонпазч (бе ғалби коргари кироя) |
| 90 | Гирдачапазч (бе ғалби коргари кироя) |
| 91 | Чаппотипазч (бе ғалби коргари кироя) |
| 92 | Кулчаичойникпазч (бе ғалби коргари кироя) |
| 93 | Тунукчапазч (бе ғалби коргари кироя) |
| 94 | Фатирпазч (чормағзч, кадугч, ғаззағч, пиёзч ва ғайра) |
| 95 | Таҳмолпазч |
| 96 | Қаламапазч |
| 97 | Чалпакпазч |
| 98 | Нони сатрипазч |
| 99 | Карнайсозч |
| 10 | Дуторсозч |
| 10 | Думбрасозч |
| 10 | Доирасозч |
| 10 | Найсозч |
| 10 | Рубобсозч |

Эзоҳ:

1. Барои амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорие, ки дар Номгӯйи мазкур дарғ гардидаанд, шаҳодатнома ва/ё патенти соҳибкории инфиродч талаб карда намешавад.
2. Фурӯш (иғрои кор, хизматрасонч), аз ғумла хизматрасониҳои таъмиру омӯзишч вобаста ба намудҳои фаъолияти, ки дар Номгӯйи мазкур пешбинӣ шудаанд, ба шарте аз пардохти ҳамаи намуди андозҳо озод карда мешавад, ки дар хона анғом ёфта бошад.